



Ми тоз 2
Н-32

БОЛТА НАСРИЕВ

ГУРГИ ЛАНГ ВА БУЗИЧАИ ДОНО



Мое төг 2
Н-32

БОЛТА НАСРИЕВ

ГУРГИ ЛАНГ ВА БУЗИЧАИ ДОНО

(Мачмӯаи афсона, чистон
ва шеърҳои бачагона)



Душанбе
«Бебок»
2010



ББК 84 Точик 7-4


H-32

Болта Насриев

H-32 Гурги ланг ва бузичаи доно.

- Душанбе: «Бебок», 2010 с., - 32 саҳ.

Маҷмӯаи афсонаю чистону шеъру ҳарфёбаку
муаммоҳо барои бачаҳои синни томактабӣ ва синни
хурди мактабӣ пешбинӣ шудааст.



ISBN - 978-99947-796-1-1

© ЧДММ «Бебок», 2010

ГУРГИ ПАНГ ВА БУЗИЧАЙ ДОНО

Рұзе аз рұзғои фасли баҳор буд. Подабоне подаро ба чаро мебурд. Як бузичаву як баррачай шүху гапнодаро аз пода чудо шуда, чарида - чарида бехабар аз хатар ба алафзор омаданд.

- Ана алафу мана алаф! - хитоб кард бузича.
- Акнун шикамсерй алаф меҳүрем, - илова намуд баррача.

Онҳо саросемавор ба алафзор даромаданд. Ҳамин вақт овозеро шунида сар боло карда диданд, ки гурге лангон - лангон меояду ғамгинона месарояд:

**Ман бекасу бе ҳамдамам,
Охир шуд мұлу камам.
Аз гүшнагй дар ғуссаам,
Во ишкамам, во ишкамам.**

**На.govу не ғүсолае,
На як бузу бузғолае
Ҳам рұдаҳо дар нолае,
Во ишкамам, во ишкамам.**



**Кош баррае пайдо шавад,
Дар ишками ман ҷо шавад,
Ишкам мисоли О шавад,
Во ишкамам, во ишкамам.**

Бузичаву баррача гургро дида саҳт тарсиданд. Баррача, ки бештар тарсида буд, ларzon - ларzon ба бузича гүфт:

- Зуд бош, мегурезем!
- Гург моро дидагист, - гүфт бузича, - беҳтараш нагуректа гургро фиреб диҳем.



- Чӣ хел фиреб диҳем? - пурсид баррача.
 - Гург, ки наздик омад, ман ба пешвозаш мебарояму гап мезанам, ту хомӯш ист, - гуфт бузича.

Гурги ланг бузичаву баррачаро дид, худашро далеру беконди гирифту ин сурудро хонд:

**Агарҷӣ ҳастам гурги ланг,
 Чаққону чолокам ба ҷанг,
 Бо як задан нобуд қунам,
 Наздам агар ояд паланг.**

**Монанди оҳу медавам,
 Ҳар ҷо, ки ҳоҳам меравам!**

**Аз ман гурезад аспу ҳар,
 Рӯбоҳи зарди ҳилагар,
 Бо як ҷаҳидан меқапам,
 Ҳамтои шер нестам магар?!**

**Монанди оҳу медавам,
 Ҳар ҷо, ки ҳоҳам меравам.**



Бузичаву баррача давида ба назди гург омаданд.

- Ассалом, гурги диловар! - гуфт бузича.
 - Ассалом, эй шоҳи кӯҳу беша! - гуфт баррача, ки бештар тарсида буд.

Гурги гурӯсна бадҳашмона ҷавоби салом надод, баръакс лабонашро лесиду маккорона пурсид:

- Фарбехакони ман, аз кучо омадеду ба кучо меравед?
 - Ба назди ту равона будем, - гуфт бузича ва илова кард:
 - Очаамон фармуданд, ки туро кофта ёфта саломатиашонро расонему ҳолпурсӣ қунем.

- Очаҳоятон қадрдонанд. Замоне буд ман онҳоро аз панҷаи шеру бабру палангу хирс раҳо карда будам, - гуфт мағруона гурги ланг.

Бузича дид, ки гурги ланг гурӯсна-гиашро фаромӯш карда худро таъриф мекунад, гуфт:



- Эй гурги паҳлавон, ман таърифи ба шеру бабру хирсу паланг ҹангида, ғолиб омаданатро шунида будам. - Имрӯз ба чашми худ дида истодаам, ки ту паҳлавону нотарсй.

Ин дам гуруснагй ба хотири гург расид.

- Ҳозир шумоёнро ба хона мебараму зиёфат мекунам, рафтем, - фармуд гург.

- Эй гурги хушдидору шеркирдор, - гуфт бузича, ки аз мақсади гург пай бурда буд, мо чор сар будем, ману баррача ин чо омадем. Як бузичаву як баррача аз мо қафо монданд. Аз афташ роҳро гум карданд, агар онҳоро ёфта меомадӣ, ҳар чорамон меҳмони ту мешудем.

- Нисбат ба мо онҳо калонтару фарбеҳтаранд, - гуфт баррача, ки ҳоло ҳам аз тарс меларзид.

- Эй гурги диловар! Ба бӯйгирӣ аз ҳамаи сагҳо беҳтарӣ, - гуфт бузича ва бо оҳанги зорӣ илова кард:

- Фуки зебоятро бардошта атрофро бӯй кун, шояд дар кучо будани шарикони моро бифаҳмӣ.

Гург фукашро бардошта атрофро бӯй кард ва гӯё дар кучо будани бузичаву баррачаро муайян карда бошад, гуфт:

- Ман ба ҷустуҷӯи ҳамроҳонатон меравам. То омаданам дар ин чо монда, аз алафи сабзу тару тоза ишкаматонро сер кунед. Гург чунин гуфту ба роҳ даромад. Роҳ мерафту бо хаёли шириҳонд:

**Имрӯз ғам надорам,
Шуд бобарор широрам.
Баррачаву бузича,
Ҳоло дар ихтиёрам,**

**Ҳараллаю тарапла,
Дандонҳоям - appa.**

**Гӯшти баррача шириҳин,
Шакару асал барин.
Худаш ба наздам омад,
Ба бузича оғарин.**

**Ҳараллаю тарапла
Дандонҳоям - appa.**





Бузичаву баррачай гумшударо ёбам, меҳӯраму шикамамро сер карда бармегардам.

Агар бузичаву баррача ҳамроҳонашонро пурсанд, «наёфтам мегӯям», - аз дил гузаронд гург.

Гурги ланг аз гуруснагӣ беҳолу аз роҳравӣ бемадор шуда, рӯйи сабза нишастани буд, ки сангпуште аз зери як бутта садо баровард:

- Эй гурги ланги нобакор, сабзаҳоро зери по накун! Ҳар ҷо, ки пойи ту расад, он ҷо хун мерезаду нооромӣ мешавад.

- Эй сангпушти танбалу хоболуд, чӣ дод мезаниӣ?

Худам аз гуруснагӣ мурда истодаам. Ягон ҳӯрдание дошта бошӣ, биёҶ, - гуфт гурги ланг.

- Аз ҳӯрданиӣ фақат алаф дорам, - гуфт сангпушт ва таҳқиркунон хандида илова кард:

- Агар ҳоҳӣ, алаф диҳам.



- Алафатро ба сарат зан! - овозашро баланд карда гуфт гург ва аз ҷояш хеста роҳашро давом дод.

Сангпушт аз паси гурги ланг нигоҳ карда:

- Ҳар кӣ бадрафтор шуд, оқибат хор шуд, - гуфт.


Гурги ланг дар роҳ аккаро дид. Акка гургро диду овоз бароварда шақ - шақ кард.

- Эй аккаи думдарози беодоб, ҷаро шақ-шақ мекунӣ? Магар намебинӣ ман беҳолу бемадорам, хубаш гӯй, ки дар ҳамин гирду атроф бузичаву баррачай фарбеҳакро дидӣ?

- Ту, гурги нобакор, фақат таъна задану айб карданро медонӣ. Ҳеч надидам, ки ту некӣ кардаву нек гуфта бошӣ, - оташин шуд акка ва мақоли зеринро илова кард: «Бадгуфтор - шармандау шармсор!»

Гург боз пештар рафта, хоктӯдаи баландеро дид.

- Чор тарафи хоктӯда ҳамвор, ба болояш баромада ба атрофаши менигарам, шояд бузичаву баррачай гумшударо бубинам, - гуфта бо ранҷу азоби хеле зиёд ба болои хоктӯда баромада ба атроф



нигоҳ кард. Вай на бузичаро диду на баррачаро. Ноумед шуд ва рӯболова замин ғалтид, чашмонаш ба сӯи калхотҳое, ки дар осмон парвоз мекарданд, нигаронида шуданд. Гург «Надор гӯшти ман тӯьмаи шумоён шавад?» - гуфту аз бемадорӣ хобаш бурд...

Бузичаву баррача бошанд, аз кори нодурусти худ пушаймон шуда, панд гирифтанд ва ба худ қавл доданд, ки дигар ҳеч гоҳ бе иҷозат аз пода ба ҷое намераванд.



**Бадгуфтор -
шармандаву
шармсор!**



РҰБОХИ ЗИРАК

Буд, набуд, рұбохө буд. Вай ду бача дошт. Номи бачаи қалониаш Қоқуча, номи бачаи хурдиаш Мокуча буд.

Рұзе Қоқучаву Мокуча бобову бибиашонро ёд карда, аз очашон хоҳиш карданد, ки онҳоро ба назди бобою бибиашон ба меҳмонй баранд.

- Ман ҳам падару модарамро ёд кардам, лекин ҳамроҳи шумоён рафта наметавонам, - гүфт очаашон.

- Чаро ҳамроҳи мо рафта наметавонед? - пурсид Қоқуча. - Мобо пойи худ меравем, моро бардошта намебаред-ку, - эътиroz кард Мокуча.

- Азизаконам, медонам, ки шумо ба пойи худ меравед, лекин ҳардуди шумо гапнодарову шүхед, аз ман дур мегардед. Дооду фифон карда одамону сагонро ноором мекунед, - гүфт ғамгина рұбох.

- Мо аз шумо дур намегардем, - гүфт Қоқуча.

- Мо ба гапи шумо гүш мекунем. - Овозамонро бароварда сағҳоро хабардор намекунем, - гүфт Мокуча.

- Ин тавр бошад, меравем, либосҳои тозаатонро пүшед, - фармуд рұбох.

Онҳо хеле роҳ гашта, ба замини кораме расиданд. Дар замини шудгор, байни хоку кулұх як порча дунба диданд. Қоқучаву



Мокуча дунбаро дида ҳайрон шуданд.

- Очачон, ана як порча дунба, - гуфт Қокуча.
- Дунбаро гирифта хұрем? - пурсид Мокуча.
- Ҳа, дар ҳақиқат дунба аст, - гуфт рұбоҳ ва каме фикр карда фармуд:
- Ба дунба наздик нашавед!
- Дунба бомазза аст, - гуфт Қокуча.
- Очачон, ичозат дихед дунбаро гирем, - гуфт Мокуча.
- Азизаконам, ба дунба наздик нашавед. Ин дунба ягон асро-ре дорад, вагарна ин чо пайдо намешуд. Охир, деҳқон ба چойи дона ба замин дунба намекорад.

- Ҳамин вақт гурги гуруснае пайдо шуд ва рұбоҳочаро бо ба-чаҳояш дида пурсид:

- Ба күчо равонаед?
- Ба меҳмонй, - چавоб дод рұбоҳ.
- Ба хонаи ман меравем. Агар меҳмони ман шавед, шуморо бо қиммакабобу түшбераву асалу мураббоҳои ширин зиёфат мекунам. Дар хонаи ман хуб роҳат мекунед, - гуфт гурги гурусна, ки дар асл бехонумон буд.

Қокуча ба гапи гург сарфаҳм нарафта, гуфт:

- Гург- амак, ана, дар шудгор як порча дунба, рафта гиреду ба мо қазза пухта дихед.

Гург ба сўйи дунба равона шуд. Рұбоҳ мақсади бади гургро фаҳмад ҳам «ба бадй некій кунй, некій мебинй» гуфта аз дил гузаронда гуфт:

- Эй гурги нодон, назди дунба нарав. Дунба ягон сирре до-рад. Охир, деҳқон ба چойи дона дар шудгор дунба намеко-рад-ку!

Гург ба гапи рұбоҳоча гүш накарда, сўйи дунба рафт. Сайёд дар шудгор дом гу-зошта, болояшро бо хасу хок пұшида, як порча дунба гузошта буд, то ки ягон дар-ранда ба он афтад. Гурги гуруснаву нодон дунбаро гирифтаний шуд, ки поящ дар дом дармонд.





- Ба дом афтодам! Поякам саҳт дард мекунад. Маро ҳалос кунед! - фарёд зад гург.

Рӯбоҳоча гургро аз дом раҳониданӣ шуд, вале раҳо карда натавониста, ба бачаҳояш фармуд:


- Аз ин ҷо зуд меравем. Сазои ҷашмгуруса ҳамин аст. Шумо ҳам ҷашмгуруса нашавед. Агар дар роҳ ё ягон ҷойи дигар ягон ҳӯрок ё ҷизи дигарро бинед, бе иҷозат нагиред, айб аст.

Қоқучаву Мокуча ҳар ду баробар гуфтанд:

- Мо ҷашмгуруса намешавем. Мо ягон ҷизи дар роҳ афторо намегирим. Қобил мешавем.

- Азизакон, ба шумоён бовар мекунам, - гуфт рӯбоҳоча.

Қоқучаву Мокуча дасти яқдигарро гирифта аз паси очаашон раҳсипор шуданд...





ЧИСТОНЖО



Чи бошад он, ки моро
На обу нон медиҳад,
Фақат чизе, ки дур аст,
Наздик нишон медиҳад?

Донааш - дона-дона,
Бисёру дар як хона.
Туршу ширин донааш,
Лахча барин донааш.



Аз мо дур аст,
номаш чи?
Пур аз нур аст,
номаш чи?

Гүшдарозу калтадум,
Кор мекунад беором,
Чор пой дорад, хар не,
Ҳама пойхояш бе сум,
Аммо баробар не.



Хояндаву дузду шум,
Бадхохи одамон аст,
«Шум»-ро гар чаппа хонй,
Номи худаш аён аст.



Дар баҳору тобистон
Ранги сабза ранги он,
Дар тирамоҳ-сурху зард,
Фасли зимистон-ҳазон.

Дар баҳору тобистон,
Тирамоҳу зимистон,
Чун сабзаҳо рангаш сабз,
Гӯед, ки чист номи он.



Намудор шавад,
Гиря сар кунад,
Рӯйи заминро
Бо ашк тар кунад.

Агар бинед,
Ришдароз,
миёнбаста.
як даста.
(Новъе)






Бор кашад
беором,
Кораш надорад
анчом.



Офтобро гар бубинад,
Рўй күшода мекандад,
Аз офтоб рўй натофта
Хосилашро мебандад.



Номашро зуд бигў ту,
Дақиқае яку ду,
Бе об агар бимонад,
Зиста наметавонад.



Чи бошад он, чондор аст,
Пой надорад, меҳазад?
Касе диҳад гар озор,
Заҳр дорад, мегазад.




Рўяш хуш, он чи бошад?
Бўяш хуш, он чи бошад?
Ҳам лазиз, он чи бошад?
Ҳам азиз, он чи бошад?



Агар каме гарм шавад,
Вай ба зудй нарм шавад,
Дар хунукй шах шавад,
Шах ба мисли ях шавад.

(Нэвөл)



Табиат оafariдаст
Ҳам хокиву ҳам обӣ,
Ту зирақу доноӣ,
Номашро гар биёбӣ.



Гар на моҳу офтоб аст,
Соҳиби нур мебошад.
Метавонад шабу рӯз,
Нури худро бипошад.



Дугӯшаву дутега,
Худ оҳанӣ, чӣ бошад?
Мебурраду корд не,
Гӯед, каниӣ, чӣ бошад?



Чӣ бошад он, ки гулро
Бехад азиз дорад,
Барои мо зи гулҳо
Шарбату шира орад?



ШЕРХО

Зимистон

Зимистон барф боридаст,
Шаби дароз боридаст,
Субҳдамай истода,
Пагоҳӣ боз боридаст.

Баромадам аз хона
Карда нигоҳ ба атроф,
Замин-пӯшида бо барф,
Ҳаво-хунук, аммо соғ.

Ҳамроҳи мурғу майна
Мусича дон меҳӯрад,
Гунчишкак зери айвон
Резай нон меҳӯрад.

Гурба - дар тори воиш,
Сагча вайро мекобад,
Барф аз шуои офтоб
Нуқра барин метобад.



Хурдтаракони хушнуд
Барфӣ - Бобо месозанд,
Бо завқу шодӣ ҳама
Конкисавор метозанд.

Садои ханда бар гӯш
Аз ҳар тараф меояд,
Гӯё, ки дар зимистон
Табиат месарояд.



Алло

- Алло! алло!
Духтурхона?
Шумо - духтур?
Ман - Дурдона!

Зочаякам
Бетоб шудаст!
Беиштиҳо,
Бехоб шудаст!

Тезтар оед,
Ёрӣ кунед!
Ба дардакаш
Дору кунед!...

Абрҳои навбаҳор

- Эй абрҳои навбаҳор,
Як чо чаро истодаед?
Андар фазои беканор
Аз ҳам чудо истодаед?

Як чо шуда бо ҳамдигар
Созед ҳар сӯ сайругашт,
Борони файзовар шавед
Бар водиву бар кӯҳу дашт!

Аз қатраҳотон то шавад
Ҳам сабзаву ҳам лола сер!
Ҳам кабку ҳам гунчишкакон,
Ҳам барраву бузғола сер!

Эй абрҳои дурнисор,
Файзи баҳорон - аз шумо!
Мо интизорем, интизор
Ҳар лаҳза борон аз шумо!



Шоиста

Рӯйи Шоиста
Монанди кулча,
Шоиста дорад
Дуто кокулча,

Агарчи хурд аст
Вай аз Латофат,
Кокулҳояшро
Худаш мебофад.


Ба нӯки онҳо
Навор мебандад,
Намегиряд ҳеч,
Доим механдад.

Ёрӣ медиҳад
Доим ба модар,
Рафтораш базеб,
Гуфтораш шакар.



Гурбача

Мияв-мияв - гурбача,
Хар сү мадав, гурбача.
Аз тиреза гурехта,
Күча марав, гурбача.
Күчаҳо пур зи мошин,
Нигаҳ бикун, худат бин.
Шўхӣ макун, ин қадар,
Биё, ба назди ман шин!




Илҳом

Андар боғи ҳайвонот
Филе бо бачааш буд,
Филбачаро модараш
Парасторӣ менамуд.

Филбача бозӣ мекард
Бардошта хартумашро,
Ба пешу қафо метоҳт
Чунбонида думашро.

Омад дилам ба илҳом,
Филбачаро чу дидам,
Дар хона сураташро
Бо сад ҳавас кашидам.



Чӯчаяк

Ногоҳ як чӯча дидам,
Дар байнин чӯча дидам.

Чӯчаяки малларанг,
Истода болои санг.

Ларзида “чӣ-чӣ” мегуфт,
Намедонам, чӣ мегуфт?

Наздиктараш ки тоҳтам,
Чӯчаякро шиноҳтам.

Чӯчаяки гурезпо
Буд аз они Нур-Бобо.

Гардида шоду хушнуд,
Гурезпоро доштам зуд.

Дер накарда ҳамон дам
Ба бобо бурда додам.

Бобо гуфто:
- Калон шав!
Олиму қаҳрамон шав!



Катакча

Аз чұча об овардам,
Бо дұлча об овардам.

Обро ба замин рехтам,
Хоку обро омехтам.

Аз чұби беду ар-ар,
Аз хишт дар таги дар,

Якто катакча сохтам,
Барои сагча сохтам.

Сагчай гапдароям,
Маллаю калтапоям,

Қадам оқиста монда,
Думакашро ликконда,

Ба катакча даромад,
Сонй тохта баромад.

Баромаду сар چунбонд,
Ташаккурашро фаҳмонд.



Обро макун лойолуд

Бузичай малламүй,
Баро аз даруни чүй!


Ту ки нестій мурғобій,
Дар об чиро мекобій?

Об хоҳӣ, об - дар обдон,
Алаф хоҳӣ, дар майдон.

Аз чұчаяк баро зуд, -
Обро макун лойолуд!

Мон, ки обаки зулол
Чорй шавад bemалол.

Равад ба боғу майдон,
Мева шавад фаровон.



Ниҳолак

Ниҳолакамро бинед,
Чй зебо қад кашидаст!
Дусолаасту лекин.
Қадаш ба бом расидаст!

Шоҳакаш дард набинад!
Баргакаш гард набинад!

Ба шоҳакаш бароям,
Булбул барин сароям,
Чида аз меваҳояш,
Лаълиро пур намоям.

Вақте калон шавад вай,
Меварасон шавад вай.

Ба меҳмонӣ биёяд
Дугонаам Латофат,
Бо меваи ширинаш
Үро кунам зиёфат.

Донакашро шикаста,
Хӯрем ҳар ду нишаста.

Пахта чин!

Пахта бисёр гул кардаст,
Ранги гулзор гул кардаст.
Дар ҳар канор кардаст.
Шоҳакаша хам накун,
Гулакаша кам накун.

Офтобаки тобистон
Нур мепошад фаровон,
Аз партави гарми он
Пахта доим меҳандад,
Басе ҳосил мебандад.

Духтари пахтакорам,
Мехр ба пахта дорам,
Аз ин дар ифтихорам
Биё, дугона бо ман
Пахта чин доман-доман!



Як шадда марҷон

Як шадда марҷон ёфтем,
Ману Умарҷон ёфтем.

Аз канори чӯ ёфтем,
Марҷони хушрӯ ёфтем.

Гарҷӣ ҳар сӯ давидем,
Соҳибашро надидем.

НИШАСТА БУД ДАР ХАРАК
Якто милиса-амак.

Ба ӯ гуфтем: «Амакҷон,
Ана, як шадда марҷон!»

Гиреду дер намонед,
Ба соҳибаш расонед».

Марҷонро ба ӯ додем,
Аз кори худ мо шодем.



Кори нахустин

Модари ман - дўзанда,
Касби ўро омўхтам
Бе ёрии дигар кас,
Ба зоча курта дўхтам.

Куртаи дўхтаи ман
Буд аз шоҳии кабуд,
Дар он курта зочаам
Хеле зебо менамуд.

Кори нахустинамро
Даме ки модарам дид,
Оғӯш карда манро,
Бо меҳрубонӣ бӯсид.



Зоги ало

Зоги ало,
Бараҳнапо,
Сар-сари барф
Ба ҳар тараф
Беихтиёр
Медавӣ ту?!



Бе очазоғ
Гоҳе ба боғ,
Гоҳе ба чӯл,
Ба назди кӯл,
Ба бешазор,
Меравӣ ту?!

Ана, нигар,
Маро ба бар-
Либоси гарм,
Либоси нарм,
Ба рӯйи барф
Ҳамедавам.

Бе меҳрубон
Модаркалон
Дур аз хона
Худсарона
Ягон тараф
Намеравам.

Худсарона
Ба ҳеч кучо
Ту ҳам нарав,
Зоги ало!



Соли нав омад

Барфй-Бобо омадаст
Аз роҳи дур пиёда,
Ӯро пешвоз гирифтем
Мо бо дили кушода.

Тӯҳфаҳои арзанда
Оварда ў ба моён,
Бахту саодатро ҳам,
Хурсандии бепоён.

Вай арчае овардаст,
Сабзу баланду зебо,
Шодӣ фаро гирифтаст
Саросар қалби моро.

Ба мо дар ин Соли Нав
Сарафрозӣ мезебад!
Ҳамроҳи Барфй-Бобо
Рақсу бозӣ мезебад!



Ифтихор

Аз саҳар то шом
Машгули корам,
Барои бозӣ
Фурсат надорам.

Ҳамроҳи додом
Ду-се ҳафта боз
Ниҳол шинондем
Дар боги колхоз.

Акнун аз пагоҳ
Мо бо трактор
Замини бисёр
Мекунем шудгор.

Пахта мекорем
Додову писар,
Меҳнат мекунем
Ҳар ду баробар.

Аз саҳар то шом
Машгули корам,
Аз меҳнати худ
Дар ифтихорам!





Уқоб

Уқоб, уқоб,
Поён фуро!
Бе печутоб
Чаққон фуро!

Паратро дех,
Болатро ҳам,
Он болу пар
Ба бар кунам.

Тұшаи роҳ
Соз карда ман,
Қаноти худ
Боз карда ман,

Ба дури дур
Назар кунам,
Ба сүйи Моҳ
Сафар кунам!



Ёрирасони модар

Субҳи мунааввар ояд,
Офтоб рух намояд.

Дурдонаи чонона
Мебарояд аз хона.

Ба барраву бузғола,
Ба мурғу ба гүсола,

Обу алаф медиҳад,
Дона ба каф медиҳад.

Пас, то таги дарвоза
Рўйи ҳавлиро тоза

Рўбучин менамояд,
Дилнишин менамояд.

Дурдона чони модар,
Ёрирасони модар.





Қолини зебо

Омад фасли тирамох,
Мевазад бодаки сард,
Шуда барги дараҳтон
Норинчиву сурху зард.

Аз баргҳои ранга
Тирамоҳ қолин бофтаст,
Зери дараҳтони боф
Пойандоз партофтаст.

Колини ранга - зебо,
Мо рӯ-рӯяш метозем,
Давра гирифта бо ҳам
Мерақсему мебозем.



Оча ва зоча

Яке ба осмон
Намо назора:
Фазо - кушода,
Пури ситора.

Моҳи мунаввар
Ана, баромад,
Бо насими шӯҳ
Бӯй хуш омад.

Хоб кун, аллаё,
Эй чони оча!
Оқилу доно,
Мехрубон зоча!



Пагоҳӣ бо ҳам
Бархезем аз хоб,
Баҳри шустушӯ,
Медиҳамат об.

Тоза мешӯем
Рӯҳоямонро.
Шона меқунем
Мӯҳоямонро.

Хоб кун, аллаё,
Барночаи ман!
Оқилу доно,
Зебочаи ман!


Мо шоду масрур
Аз боғу майдон.
Чинем бо ҳам
Гулҳои хандон.

Гулдаста карда,
Онро ба модар
Ҳадя меқунем
Ҳар ду баробар.

Хоб кун, аллаё,
Нозанини ман!
Оқилу доно,
Ҳамнишини ман!



БАРОУ ЗИРАКОН




Оё бо як нигоҳ
гуфта метавонӣ,
ки дар кадом
доира нақшаҳо
зиёданд?



Худро Биссанч!

Калид ба кадом
сұрохии қулф
мувоғиқ меояд?




Ба чойи алматхой
савол кадом
рақамжоро нависем,
ки тартиби
ададжо вайрон
нашавад.

- ?
- ?
- 7
- 13
- 5
- 15
- 3



Ҳарфёбаки

«Паррандаҳо»



Мұдмұча

Дурұғро ёбед!

Салим ба Ёдгор худро таъриф кард. Вай гүфт:

- Ин ҳодиса дар арағаи Соли Нав рүй дод. Ҳамсоямон аз ман ҳоқишиш кард, ки қар замон хона-ашонро хабар бигирам. Он шаб ҳамсоя ба меҳмөній рафта буд. Қисса күтох, ба ҳавлии ҳамсоя даромадам, ки қароғи хона фурӯзон аст. Оҳиста рафтаму аз шишаи тиреза ба хона нигоҳ карданы шудам. Шиша ях баста буд. Бо нохун яхи шишаро тарошида...


Ҳикояти Салим ба ин чо расида буд, ки Ёдгор гүфт:


- Кифоя, давом надеҳ, ту аллакай дурұғ гүфті!
Салим, албатта, қасам хұрд.
Вале Ёдгор ба қарғи ү дигар гүш надод.

Бачаҳои азиз!

Оё шумо гүфта метавонед,

ки Салим чи дурұғ гүфт?






Панч тафовутро ёбед!

Саболак


Парасту дар моҳи апрел се
дона тухм гузошт. Агар парасту
дар моҳи октябр ва 24 декабр
сетоӣ тухм гузорад, соҳиби
чанд чӯча мешавад?



Ҳарфёбаки «Т» ва «С»



1. Вилояте, ки дар он Абулқосим Фирдавсӣ таваллуд шудааст.
2. Боигарӣ.
3. Холати инсон.
4. Сират ва ...
5. Муайян кардани беморӣ.
6. «Варзиш» ба забони русӣ.
7. Паррандаи зебо.
8. Мутазоди калимаи «нарм».






Ламифра

Муаллим аз шогирдаш пурсид:

- Наботот чист?
- Ҳар чизеро, ки аз набот мепазанд, наботот аст, - ҷавоб дод шогирдаш.



Муаммо «Гулҳо»



Табибе аз се намуди гулҳо дору тайёр кард. Доруи тайёршударо ба қуттиҳо ҷо намуд. Оё ту гуфта метавонӣ, ки табиб доруи тайёршудаи қадом гулро ба қадом қуттӣ гузошт? Ту инро чӣ тавр фаҳмидӣ?



Муаммо

Кити қабуде дар уқёнус мурд. Ҷасади вай пӯсид. Аммо даррандагони баҳрӣ онро нӯши ҷон карданд.

Бачаҳо, ба фикри шумо дар ин матн чӣ ғалат аст?

**Бо кадоме аз ин чизҳо бозӣ кардан
хатарнок аст ва ҷаро?**



Дар ин ҷо кадом қалима
naviшта шудааст?

МОДАС

БОЛТА НАСРИЕВ

ГУРГИ ЛАНГ ВА БУЗИЧАИ ДОНО

Муҳаррир - **Ҷӯра Ҳошимӣ**
Муҳаррири техники - **Дилшоди Саидзод**
Муҳаррири ороиш - **Таҳмина Сайфутдинова**
Ҳуруфчин ва тартибдиҳандай муаммову
бозиҳо - Гулсара Авазова

Ба чоп 20. 11. 2010 имзо шуд. Андозаи 60×84 $\frac{1}{8}$ Қоғази
офсетӣ. Чопи офтсетӣ. Ҳуруфи Arial Tj. Ҷузъи чопи шартӣ 4,0.
Ҷузъи нашрию ҳисобӣ 2,0. Адади нашр 2000. Супориши №12.
Нархи шартномавӣ.

ЧДММ «Бебок». 734018, ш. Душанбе, кӯч. Н. Қаробоев 17,
тел. 233-93-49, E-mail: kitob @ bk. ru



Болта Насриев
соли 1928 дар деҳаи
Хоҷа Аҳорони Валии
вилояти Самарқанд
ба дунё омада, таҳ-
силоти худро дар
шаҳрҳои Самарқанду
Душанбе гирифта,
фаъолияти кориашро
ҳамчун омӯзгори
мактаби таҳсилоти

миёна аз фанни забон ва адабиёт оғоз
намӯдааст. Солҳои тӯлонӣ дар соҳаи табъу
нашр фаъолият намуда, дар нашриётҳои
«Ирфон», «Маориф», «Адаб» ва Корхонаи
давлатии таъминот ва савдои «Китоб»-и
Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон
кор кардааст. Болта Насриев соли 2007 дар
шаҳри Душанбе аз олам гузаштааст...

Хонандагон бо китобчаҳои рангину
аҷоиби ў бо номи «Оча ва зоча», «Ҷудоиро
набинем» ошно мебошанд. Як маҷмӯаи
газалҳои ў бо номи «Исёни дил» ва қиссаи
воқеии «Азоби гӯр» низ мунтасири гарди-
дааст.

Бачаҳои азиз! Умедворем, ки ин маҷмӯаи
афсонаю шеър ва чистонҳо, ки дар даст
доред, мавриди писанди шумо қарор хоҳад
гирифт.

ISBN 978-99947-796-1-1

